

ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии шурои диссертационии 6Д.КОА-088-и назди Донишгоҳи давлатии Данғара оид ба диссертацияи Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад дар мавзуи «Вижагиҳои ғоявӣ ва услубии ручуъҳои лирикӣ дар адабиёти бадеӣ (дар мисоли осори устод Айнӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи иҳтисоси 6D020500 – **Филология (6D020501 – Адабиёти тоҷик)**.

Диссертацияи Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад ба омӯзиш ва пажуҳиши мавзуи «Вижагиҳои ғоявӣ ва услубии ручуъҳои лирикӣ дар адабиёти бадеӣ (дар мисоли осори устод Айнӣ)» иҳтисос дорад. Воқеан, муаллиф дуруст қайд менамояд, ки рӯчи лирикӣ яке аз воситаҳои асосии таъсиррасонӣ ба эҳсосоти хонанда буда, дар асари бадеӣ ифодакунандай эҳсосот, рӯхия ва мақсаду мароми нависанда ва қаҳрамонҳои асар мебошад. Аз ин лиҳоз, пажӯҳиши мавзуи мазкурро муҳим ва саривакӣ арзёбӣ намудан мумкин аст.

Мавзӯъ ва мазмуни таҳқики диссертационӣ бо шиносномаи иҳтисоси **6D020500 – Филология (6D020501 – Адабиёти тоҷик)** комилан мувофиқ мебошад.

Метавон гуфт, ки диссертация дар адабиётшиносии тоҷик нахустин таҳқики мукаммал оид ба мақом ва ҷойгоҳи ручуъҳои лирикӣ дар адабиёти бадеӣ буда, дар он масъалаҳои омӯзиш ва таҳқики мавзӯъ, мавқеъ ва вазифаҳои рӯчи лирикӣ дар насири бадеӣ ва назми эпикӣ адабиёти тоҷик ва ҷаҳон мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор гирифтааст.

Аз равиши таҳқиқоти анҷомдода маълум мегардад, ки диссертант пажуҳиши хешро на танҳо дар доираи адабиёти муосири тоҷик, балки дар муқоиса бо паҳлӯҳои гуногуни мавриди таҳқиқ ва баррасии адабиёти рус ва ҷаҳон ба сомон расонидааст.

Дар диссертация мулоҳизаву хулосаҳои баровардашудаи диссертант бо мисолҳои аёни аз адабиёти тоҷик ва адабиёти рус ва ҷаҳон ба таври возеху боварибахш исбот гардидаанд. Масъалаҳои шакл, сабки нигориш, забон ва

тарзи баёни ручуъҳои лирикӣ, ручуи лирикӣ дар назми эпикӣ, чой ва аҳаммияти ручуъҳои публийтсистиу таърихӣ дар адабиёти бадеӣ, аз ҷумла дар як сисила осори устод Айнӣ, чун “Одина”, “Ғуломон”, “Доҳунда”, “Ятим”, “Ёддоштҳо” ва ғайра, инчунин, асарҳои нависандагон ва шоирони дигари адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик, адибони ҷаҳон таҳқиқ гардидаанд. Бо мақсади ба даст овардани натиҷаи ниҳоӣ дар мавриди омӯзиши сухани муаллиф ва ручуи лирикӣ дар таҳқиқот асосан аз асарҳои бадеӣ ва публийтсистии устод Айнӣ такъя карда шудааст.

Муаллиф вобаста ба кори таҳқиқотӣ 5 мақолаи илмиро дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванд, ки аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудаанд ва 3 мақолаи дигар дар маводи конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ба табъ расонидааст, ки дар маҷмуъ натиҷаҳои асосӣ ва хулосаҳои муҳаққиқро инъикос намуда, ба мазмун ва муҳтавои диссерататсия бевосита алоқаманд мебошанд. Мақолаҳои илмии интишорёфтаи муаллиф ва төъдоди маводи чопшууда ба талаботи бандҳои 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат менамоянд.

Автореферати диссерататсия ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ фарогири мазмуну муҳтавои диссерататсия мебошанд. Мақолаҳои илмии интишорёфтаи муаллиф ва төъдоди маводи чопшууда ба талаботи бандҳои 34 ва 35-и тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат менамоянд.

Дар матни диссерататсияи Миражмадзода Мунавваршоҳ Миражмад истифодай мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз риоя шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Кори таҳқиқотии муҳаққиқ аз муқаддима се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, дар асоси талаботи «Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссерататсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшууда доир ба мавзуи диссерататсия», ки бо қарори Раёсати КОА ҶТ аз 28 июни соли 2017, №3/1 тасдиқ шудааст, таълиф шудааст. Дар қисмати муқаддимаи диссерататсия муаллиф муҳиммияти интиҳоби мавзуъро асоснок карда, дараҷаи таҳқиқи

мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯъҳои илмӣ, мақсади таҳқиқот, вазифаҳои таҳқиқот, объекти таҳқиқот, мавзуи таҳқиқот, асосҳои назариявии таҳқиқот, навгонии илмии таҳқиқот, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтиносси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсияро таҳлил ва баррасӣ намудааст.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27-уми декабри соли 2024, таҳти № 493 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсия, ки зимни таҳқиқи масъалаҳои ручуи лирикӣ ба даст омадаанд, дар назарияи адабиётшиносии тоҷик метавонад мавриди истифода қарор гирад ва барои таълифи асарҳои назарӣ ба кор равад.

Дар хуносай диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертационӣ таъйин шудааст.

Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи эксперти ба хулоса омад, ки диссертатсияи Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад дар мавзуи **«Вижагиҳои ғоявӣ ва услубии ручуъҳои лирикӣ дар адабиёти бадӣ (дар мисоли осори устод Айнӣ)»** кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтиноси **6D020500 – Филология (6D020501 – Адабиёти тоҷик)** ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи эксперти дар асоси банди 60-и Тартиб додани дарацаҳои илмӣ

ҚАРОР КАРД:

1. Диссертатсияи Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад дар мавзуи «**Вижагиҳои ғоявӣ ва услубии рӯчӯъҳои лирикӣ дар адабиёти бадеӣ (дар мисоли осори устод Айнӣ)**» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020501 – Адабиёти тоҷик) дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.KOA-088 – и назди Донишгоҳи давлатии Данғара тариқи овозиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул карда шавад.
2. Комиссияи эксперти муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ-таҳқиқиашон ба ихтисоси 6D020500 – Филология (6D020501 – Адабиёти тоҷик) мувоғиқат доранд, ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:
 - **Қосимзода Солех Салим** – доктори илмҳои филологӣ, сардори раёсати магистратура, аспирантура ва докторантура (PhD)-и Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;
 - **Миралиева Сарварбӣ Толибовна** – номзади илмҳои филологӣ, сармутахассиси шуъбаи таълим ва мониторинги сифати таҳсилоти Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Сайдмуъмин Раҳимов.
3. Ба сифати муассисаи пешбар **Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ** пешниҳод мешавад.
4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферати он дар сомонаҳои Шурои диссертационии 6D.KOA-088 - и назди Донишгоҳи давлатии Данғара ва Комиссияи олии атtestатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуки дастнавис ва ирсол гардидаи он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи эксперти:

доктори илмҳои филологӣ,
узви шурои диссертационӣ



Асозода Ҳ. Р.

Аъзои комиссияи эксперти:

доктори илмҳои филологӣ,
узви шурои диссертационӣ



Ғаффорзода Ш. Ҳ.

Номзади илмҳои филологӣ,
узви шурои диссертационӣ



Давлатов У. М.

“26” марта соли 2025.